

**Қувваи кори эҳтимоли аз рӯи сабабҳои иштирок накардан
 Потенциальная рабочая сила по причине не участие**

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
Ҷумҳурии Тоҷикистон Республика Таджикистан				
Ҳарду ҷинс Оба пола				
Ҳамаи қувваҳои кори эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	210897	33055	41333	27174
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели	131411	16369	26685	17438
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:				
саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	9629	1317	1638	1239
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	15312	2089	3018	1767
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	32982	4456	5821	4428
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	1182	58	121	95
нафақахӯрон пенсионеры.....	2863	51	62	52
дигар сабаб другая причина.....	69443	8398	16025	9857
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	79486	16686	14648	9736

дар мақоми қувваи корӣ (бе муҳоҷирони меҳнати ба хориҷа рафта)
в составе рабочей силы (без внешних трудовых мигрантов)

дар синни: в возрaсте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном

25096 18513 18935 17330 10068 7955 5543 5895 200904

16426 12176 12474 11583 6946 5334 3231 2749 126791

1274 938 979 924 705 362 178 75 9496

1600 1240 1379 1270 903 1299 590 157 15015

4078 3085 3312 3148 2010 1510 677 457 32087

92 104 133 164 146 122 85 62 1086

57 54 48 109 146 323 732 1229 1039

9325 6755 6623 5968 3036 1718 969 769 68068

8670 6337 6461 5747 3122 2621 2312 3146 74113

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
Мардҳо				
Муҷчины				
Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	123662	11794	28857	17499
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздиқ метвонанд ба кор шурӯъ намоянд				
1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели	89869	9423	20385	12368
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:				
саршавии мавсимро интизорам				
ожидаю начала сезона.....	7591	911	1329	1006
имконияти кор пайдо карданро надоранд				
не имеют возможности найти работу.....	10348	1162	2172	1197
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд				
занимаются ведением домашнего хозяйства.....	16720	2025	3576	2161
аз рӯи саломатӣ				
по болезни.....	734	32	85	64
нафақахӯрон				
пенсионеры.....	1604	33	44	38
дигар сабаб				
другая причина.....	52872	5260	13179	7902
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздиқ ба он шурӯъ намекунанд				
2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	33793	2371	8472	5131
Занҳо				
Ҷеницины				
Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	87235	21261	12476	9675

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном

16075 11643 12337 11402 5318 3772 2542 2423 120876

11543 8296 8714 8242 4093 3158 1992 1655 87945

1033 732 804 754 560 273 133 56 7528

1036 780 893 831 573 1100 497 107 10222

1912 1400 1696 1750 872 678 391 259 16421

59 69 84 96 75 73 61 36 694

38 42 28 94 90 87 345 765 717

7465 5273 5209 4717 1923 947 565 432 52363

4532 3347 3623 3160 1225 614 550 768 32931

9021 6870 6598 5928 4750 4183 3001 3472 80028

	Ҷамағӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд				
1. Лица, готовые приступить к аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:	41542	6946	6300	5070
саршавии мавсимро интизорам озидаю наҷала сезона.....	2038	406	309	233
имкониати кор пайдо карданро надоранд не имеем возмозности найти работу.....	4964	927	846	570
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаюцца ведением домашнего хозяйства.....	16262	2431	2245	2267
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	448	26	36	31
нафақахӯрон пенсионеры.....	1259	18	18	14
дигар сабаб другая причина.....	16571	3138	2846	1955
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд				
2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	45693	14315	6176	4605
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон				
Горно - Бадахшанская автономная область				
Ҷарду ҷинс				
Оба пола				
Ҷамаи қувваҳои кории эҳтимоли Ҷамаи потенциалной рабочей силы.....	3983	315	741	516

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном

4883 3880 3760 3341 2853 2176 1239 1094 38846

241 206 175 170 145 89 45 19 1968

564 460 486 439 330 199 93 50 4793

2166 1685 1616 1398 1138 832 286 198 15666

33 35 49 68 71 49 24 26 392

19 12 20 15 56 236 387 464 322

1860 1482 1414 1251 1113 771 404 337 15705

4138 2990 2838 2587 1897 2007 1762 2378 41182

574 422 452 445 199 137 102 80 3846

	Ҷамағӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работеближающее недели в том числе по причине неучастие в рабочей силе:	2636	211	490	329
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:				
саршавии мавсимро интизорам озидаю начала сезона.....	50	4	7	4
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	439	28	67	47
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	507	32	81	72
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	11	1	-	1
-нафақахӯрон пенсионеры.....	69	1	1	-
дигар сабаб другая причина.....	1560	145	334	205
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намеkunанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	1347	104	251	187
Мардҳо Мужчины Ҷамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	2918	168	575	393
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работеближающее недели	1955	120	383	251

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
372	252	293	307	157	102	76	47	2547
8	5	5	9	6	1	1	-	50
56	37	49	47	46	37	18	7	421
80	48	63	72	28	9	15	7	494
-	1	3	3	1	-	1	-	11
-	3	2	8	8	12	14	20	35
228	158	171	168	68	43	27	13	1536
202	170	159	138	42	35	26	33	1299
447	322	349	345	130	76	65	48	2859
295	199	224	244	103	56	50	30	1916

	Ҷамағӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:				
саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	38	1	3	4
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	239	15	31	22
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	409	25	73	56
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	8	-	-	1
нафақахӯрон пенсионеры.....	42	1	1	-
дигар сабаб другая причина.....	1219	78	275	168
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	963	48	192	142
Занҳо Женщины				
Ҷамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	1065	147	166	123
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели	681	91	107	78
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:				
саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	12	3	4	-

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном

7	3	5	8	5	1	1	-	38
28	22	27	25	31	23	9	6	232
66	39	49	61	18	6	11	5	402
-	1	2	3	-	-	1	-	8
-	2	2	6	6	5	7	12	27
194	132	139	141	43	21	21	7	1209
152	123	125	101	27	20	15	18	943
127	100	103	100	69	61	37	32	987
77	53	69	63	54	46	26	17	631
1	2	-	1	1	-	-	-	12

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	200	13	36	25
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	98	7	8	16
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	3	1	-	-
нафақахӯрон пенсионеры.....	27	-	-	-
дигар сабаб другая причина.....	341	67	59	37
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	384	56	59	45
Вилояти Суғд Согдийская область Ҳарду ҷинс Оба пола Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	51509	6333	9268	6161
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	38339	5084	6704	4461
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	2884	418	517	277

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
28	15	22	22	15	14	9	1	189
14	9	14	11	10	3	4	2	92
-	-	1	-	1	-	-	-	3
-	1	-	2	2	7	7	8	8
34	26	32	27	25	22	6	6	327
50	47	34	37	15	15	11	15	356
5900	4799	5431	5201	2984	2264	1585	1583	48801
4356	3547	3926	3815	2360	1849	1170	1067	36469
238	205	229	235	156	109	55	22	2065
277	234	327	346	210	169	69	40	2817

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	11586	1815	1737	1438
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	287	17	19	13
нафақахӯрон пенсионеры.....	1196	8	10	11
дигар сабаб другая причина.....	20281	2483	4135	2495
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	13170	1249	2564	1700
Мардҳо Мужчины Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	30912	3273	6563	3711
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	22682	2646	4734	2620
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	1673	213	342	155
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	5188	832	960	564
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	151	9	11	6

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
1368	1103	1189	1136	744	647	246	163	11261
24	23	24	51	42	32	23	19	256
13	14	16	29	39	160	366	530	342
2436	1968	2141	2018	1169	732	411	293	19728
1544	1252	1505	1386	624	415	415	516	12332
3428	2770	3494	3402	1597	1110	786	778	30009
2441	1968	2480	2470	1251	922	610	540	22054
174	139	160	171	104	82	38	17	1459
147	120	181	210	118	111	53	23	1648
490	376	569	578	297	289	148	85	5084
12	12	16	31	17	16	14	7	143

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
нафақахӯрон пенсионеры.....	497	5	7	8
дигар сабаб другая причина.....	13696	1371	3201	1724
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд <i>2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....</i>	8230	627	1829	1091
Занҳо Женщины Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	20597	3060	2705	2450
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд <i>1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели</i> аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неуча- стие в рабочей силе:	15657	2438	1970	1841
саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	628	127	73	64
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	1211	205	175	122
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	6398	983	777	874
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	136	8	8	7
нафақахӯрон пенсионеры.....	699	3	3	3
дигар сабаб другая причина.....	6585	1112	934	771

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
9	10	12	26	15	35	125	245	214
1609	1311	1542	1454	700	389	232	163	13506
987	802	1014	932	346	188	176	238	7955
2472	2029	1937	1799	1387	1154	799	805	18792
1915	1579	1446	1345	1109	927	560	527	14415
64	66	69	64	52	27	17	5	606
130	114	146	136	92	58	16	17	1169
878	727	620	558	447	358	98	78	6177
12	11	8	20	25	16	9	12	113
4	4	4	3	24	125	241	285	128
827	657	599	564	469	343	179	130	6222

	Ҷамағӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	4940	622	735	609
Вилояти Хатлон Хатлонская область Ҷарду ҷинс Оба пола Ҷамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	78835	17436	13284	10017
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	36016	3986	7090	5398
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	4430	682	891	619
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	10009	1355	1753	1338
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	385	16	38	38
нафақахӯрон пенсионеры.....	572	25	26	22
дигар сабаб другая причина.....	17337	1462	3818	2942
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	42819	13450	6194	4619

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
557	450	491	454	278	227	239	278	4377
8742	6057	6095	5718	3549	3010	2233	2694	74103
4856	3381	3479	3280	1902	1294	741	609	34995
422	288	319	303	227	167	77	31	3232
491	352	419	366	241	221	107	41	4344
1211	849	1004	1003	689	477	220	110	9768
30	36	43	45	45	44	32	18	359
27	25	20	33	39	66	92	197	301
2675	1831	1674	1530	661	319	213	212	16991
3886	2676	2616	2438	1647	1716	1492	2085	39108

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
Мардҳо				
Муҷчины				
Ҳамаи қувваҳои қорӣи эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	35690	2884	7855	5740
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздиқ метвонанд ба қор шурӯъ намоянд				
1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар қор иштирок нақардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе:	25144	2133	5451	3964
саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	2397	279	435	326
имқонияти қор пайдо қарданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	2784	395	609	392
ба қорҳои хоҷагии қонавода машғулан занимаются ведением домашнего хозяйства.....	5093	617	1005	661
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	262	8	28	31
нафақахӯрон пенсионеры.....	343	16	18	16
дигар сабаб другая причина.....	14265	818	3356	2538
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи қор буданд, вале дар ҳафтаи наздиқ ба он шурӯъ намеқунанд				
2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	10546	751	2404	1776
Занҳо				
Жешины				
Ҳамаи қувваҳои қорӣи эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	43145	14552	5429	4277

дар синни: в возрaсте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном

5049 3436 3598 3395 1498 955 640 640 34975

3584 2407 2497 2387 1117 744 467 393 24702

309 197 248 232 163 122 64 22 2373

291 200 260 222 142 162 79 32 2744

582 399 517 561 326 224 133 68 5016

21 29 26 25 28 30 24 12 250

17 19 7 28 27 20 47 128 202

2364 1563 1439 1319 431 186 120 131 14117

1465 1029 1101 1008 381 211 173 247 10273

3693 2621 2497 2323 2051 2055 1593 2054 39128

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд <i>1. Лица, готовые приступить к работеближающее недели</i>	10872	1853	1639	1434
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: <i>в том числе по причине неучастие в рабочей силе:</i>				
саршавии мавсимро интизорам <i>ожидаю начала сезона.....</i>	886	167	129	113
имконияти кор пайдо карданро надоранд <i>не имеют возможности найти работу.....</i>	1646	287	282	227
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд <i>занимаются ведением домашнего хозяйства.....</i>	4916	738	748	677
аз рӯи саломатӣ <i>по болезни.....</i>	123	8	10	7
нафақахӯрон <i>пенсионеры.....</i>	229	9	8	6
дигар сабаб <i>другая причина.....</i>	3072	644	462	404
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намеkunанд <i>2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....</i>	32273	12699	3790	2843
Шаҳри Душанбе Город Душанбе Ҳарду ҷинс Оба пола Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли <i>Всего потенциальной рабочей силы.....</i>	41377	5802	10382	5040
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд <i>1. Лица, готовые приступить к работеближающее недели</i>	31622	4954	7369	3720

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрaсте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
1272	974	982	893	785	550	274	216	10293
113	91	71	71	64	45	13	9	859
200	152	159	144	99	59	28	9	1600
629	450	487	442	363	253	87	42	4752
9	7	17	20	17	14	8	6	109
10	6	13	5	12	46	45	69	99
311	268	235	211	230	133	93	81	2874
2421	1647	1515	1430	1266	1505	1319	1838	28835
4859	3551	3577	3062	1857	1565	911	771	40190
3568	2606	2655	2319	1565	1451	810	605	30667

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
саршавии мавсимро интизорам <i>ожидаю начала сезона.....</i>	3141	425	604	414
имконияти кор пайдо карданро надоранд <i>не имеют возможности найти работу.....</i>	6019	708	1229	641
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд <i>занимаются ведением домашнего хозяйства.....</i>	2941	394	584	428
аз рӯи саломатӣ <i>по болезни.....</i>	299	18	33	26
нафақахӯрон <i>пенсионеры.....</i>	698	9	19	8
дигар сабаб <i>другая причина.....</i>	18524	3400	4900	2203
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд <i>2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....</i>	9755	848	3013	1320
Мардҳо Мужчины				
Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	29191	3904	7749	3548
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд <i>1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели</i>	23353	3410	5682	2771
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: <i>в том числе по причине неучастие в рабочей силе:</i>				
саршавии мавсимро интизорам <i>ожидаю начала сезона.....</i>	2786	351	520	373

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
458	332	303	282	243	44	22	14	3112
589	474	453	398	317	813	348	49	5929
352	269	270	249	187	127	50	31	2863
18	24	40	40	33	29	21	17	270
11	3	4	20	28	52	189	355	215
2140	1504	1585	1330	757	386	180	139	18278
1291	945	922	743	292	114	101	166	9523
3453	2412	2443	2126	1210	1151	667	528	28571
2716	1926	1936	1706	1053	1095	613	445	22821
419	304	282	255	230	32	11	9	2774

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
имконияти кор пайдо карданро надоранд <i>не имеют возможности найти работу.....</i>	4679	390	972	518
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд <i>занимаются ведением домашнего хозяйства.....</i>	1054	159	273	122
аз рӯи саломатӣ <i>по болезни.....</i>	170	11	23	15
нафақахӯрон <i>пенсионеры.....</i>	527	6	15	5
дигар сабаб <i>другая причина.....</i>	14137	2493	3879	1738
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд <i>2. Лица, искавшие работу, но не присутпившие к ней в последнюю неделю.....</i>	5838	494	2067	777
Занҳо Женщины				
Ҳамаи қувваҳои қорини эҳтимолий <i>Всего потенциальной рабочей силы.....</i>	12186	1898	2633	1492
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд <i>1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели</i>	8269	1544	1687	949
аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: <i>в том числе по причине неучастие в рабочей силе:</i>				
саршавии мавсимро интизорам <i>ожидаю начала сезона.....</i>	355	74	84	41
имконияти кор пайдо карданро надоранд <i>не имеют возможности найти работу.....</i>	1340	318	257	123

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҒАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
465	352	342	300	225	762	320	33	4640
102	82	82	93	57	46	20	18	1034
10	12	23	21	14	15	16	10	157
9	2	3	17	18	21	131	300	169
1711	1174	1204	1020	509	219	115	75	14047
737	486	507	420	157	56	54	83	5750
1406	1139	1134	936	647	414	244	243	11619
852	680	719	613	512	356	197	160	7846
39	28	21	27	13	12	11	5	338
124	122	111	98	92	51	28	16	1289

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	1887	235	311	306
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	129	7	10	11
нафақахӯрон пенсионеры.....	171	3	4	3
дигар сабаб другая причина.....	4387	907	1021	465
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	3917	354	946	543
Шахру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ Города и районы республиканского подчинения Ҳарду ҷинс Оба пола Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	35193	3169	7658	5440
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	22798	2134	5032	3530
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	1050	99	177	155
	1540	253	314	183

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ҶАҶОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрaсте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
250	187	188	156	130	81	30	13	1829
8	12	17	19	19	14	5	7	113
2	1	1	3	10	31	58	55	46
429	330	381	310	248	167	65	64	4231
554	459	415	323	135	58	47	83	3773
5021	3684	3380	2904	1479	979	712	767	33964
3274	2390	2121	1862	962	638	434	421	22113
148	108	123	95	73	41	23	8	1037
187	143	131	113	89	59	48	20	1504

	Ҷамағӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	7939	860	1666	1152
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	200	6	31	17
нафақахӯрон пенсионеры.....	328	8	6	11
дигар сабаб другая причина.....	11741	908	2838	2012
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	12395	1035	2626	1910
Мардҳо Мужчины Ҷамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	24951	1565	6115	4107
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезо- на.....	16735	1114	4135	2762
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	973	149	218	110
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	4976	392	1265	758

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
1067	816	786	688	362	250	146	146	7701
20	20	23	25	25	17	8	8	190
6	9	6	19	32	33	71	127	146
1846	1294	1052	922	381	238	138	112	11535
1747	1294	1259	1042	517	341	278	346	11851
3698	2703	2453	2134	883	480	384	429	24462
2507	1796	1577	1435	569	341	252	247	16452
124	89	109	88	58	36	19	8	884
105	86	83	74	57	42	36	13	958
672	504	479	457	174	113	79	83	4885

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАӢОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек	аз он ҷумла в том числе		
		15 - 19 сола 15 - 19 лет	20 - 24 сола 20 - 24 лет	25 - 29 сола 25 - 29 лет
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	143	4	23	11
нафақахӯрон пенсионеры.....	195	5	3	9
дигар сабаб другая причина.....	9555	500	2468	1734
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд 2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....	8216	451	1980	1345
Занҳо Женщины Ҳамаи қувваҳои кории эҳтимоли Всего потенциальной рабочей силы.....	10242	1604	1543	1333
1. Шахсоне, ки дар ҳафтаи наздик метвонанд ба кор шурӯъ намоянд 1. Лица, готовые приступить к работе близжающее недели аз он ҷумла бо сабабҳои дар кор иштирок накардан: в том числе по причине неучастие в рабочей силе: саршавии мавсимро интизорам ожидаю начала сезона.....	6063	1020	897	768
имконияти кор пайдо карданро надоранд не имеют возможности найти работу.....	567	104	96	73
ба корҳои хоҷагии хонавода машғуланд занимаются ведением домашнего хозяйства.....	2963	468	401	394
аз рӯи саломатӣ по болезни.....	57	2	8	6
нафақахӯрон пенсионеры.....	133	3	3	2
дигар сабаб другая причина.....	2186	408	370	278

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
16	15	17	16	16	12	6	7	136
3	9	4	17	24	6	35	80	105
1587	1093	885	783	240	132	77	56	9484
1191	907	876	699	314	139	132	182	8010
1323	981	927	770	596	499	328	338	9502
767	594	544	427	393	297	182	174	5661
24	19	14	7	15	5	4	-	153
82	57	48	39	32	17	12	7	546
395	312	307	231	188	137	67	63	2816
4	5	6	9	9	5	2	1	54
3	-	2	2	8	27	36	47	41
259	201	167	139	141	106	61	56	2051

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

	Ҳамагӣ, нафар <i>Всего, человек</i>	аз он ҷумла <i>в том числе</i>		
		15 - 19 сола <i>15 - 19 лет</i>	20 - 24 сола <i>20 - 24 лет</i>	25 - 29 сола <i>25 - 29 лет</i>
2. Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор буданд, вале дар ҳафтаи наздик ба он шурӯъ намекунанд <i>2. Лица, искавшие работу, но не приступившие к ней в последнюю неделю.....</i>	4179	584	646	565

МАШҒУЛИЯТҲО ВА НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ АҲОЛИИ МАШҒУЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ЗАНЯТИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

дар синни: в возрасте:								
30 - 34 сола 30 - 34 лет	35 - 39 сола 35 - 39 лет	40 - 44 сола 40 - 44 лет	45 - 49 сола 45 - 49 лет	50 - 54 сола 50 - 54 лет	55 - 59 сола 55 - 59 лет	60 - 64 сола 60 - 64 лет	65- сола ва калон- солтар 65 лет и старше	қобили меҳнат трудо- способ- ном
556	387	383	343	203	202	146	164	3841